

Ин шартҳо ва қоидаҳои умумӣ ба шартномаҳои оиди иҷораи Офис/Коворкинг, Офиси виртуалӣ, ҳамчунин ба созишномаҳои оиди Узвият ва ба хизматрасониҳои "Барқарор ва таъмири ҷойи корӣ", ки мо ба Шумо пешниҳод менамоем, дахл доранд.

1. Қарордоди умумӣ

- 1.1. Мавзӯи қарордод: Ҳама вақт, ҳар як Марказ дар моликият ва назорати мо қарор дорад. ШУМО ҚАБУЛ МЕКУНЕД, КИ ҚАРОРДОД МАНФИАТИ ИҶОРАДИҲӢ, ҲАҚҶИ ИҶОРА Ӣ КИ ДИГАР МАНФИАТИ МОЛИКИЯТИ ҶАЙРИМАНҚУЛРО НИСБАТИ ФОИДАИ ШУМО БА ҚОЙГИРШАВИ НАМЕОФАРАД.
- 1.2. Қоидаҳои тартиби дохила: Қоидаҳои тартиби дохила, ки ба шартҳо ва шароитҳои мазкур ворид карда шудаанд, дар навбати аввал барои таъмини он, ки барои ҳамаи мизоҷон муҳити касбӣ барои кор бошад, амал мекунанд ва татбиқ карда мешаванд.
- 1.3. Маълумот дар бораи ширкат ва тамос: Масъулияти шумо барои нигоҳ доштани маълумот ва маълумоти асосии тамос, ки мо барои муошират бо шумо тавассути Барнома ё Ҳисоби онлайн (ё дигар портали муштарӣ, ки гоҳ-гоҳ ба шумо маслиҳат дода мешавад) истифода мебарем. Ин суроғаҳои почтаи электронӣ, рақамҳои телефон, суроғаи ширкат, андоз/ААИ ва тафсилоти бақайдгириро дар бар мегирад, аммо бо маҳдуд намешавад. Тафсилоти суроғаи тамоси шумо бояд суроғаи қонунии тиҷорӣ ё суроғаи истиқоматии муҳотиби асосӣ бошад; он набояд суроғаи Маркази IWG (ё дигар суроғаи маркази тиҷоратӣ) бошад.
- 1.4. Дастрасӣ дар оғози созишнома: агар бо ягон сабаби нобарор мо хизматрасониҳои ҳуҷраи кории виртуалӣ ё ҳуҷраи корӣ/Танзимкунии кори муштаракро, ки дар созишнома пешбинӣ шудааст, то санаи оғозшавӣ фароҳам оварда натавонем, Мо дар назди шумо барои ягон гуна зарару вайроншавӣ уҳдадор намешавем, Шумо ба яке аз дигар Марказҳои (аз дастрасӣ вобастагӣ дорад) мо рафта метавонед, ё худ оғози созишномаро мавқуф гузошта ё бекор карда метавонед.
- 1.5. **БА ТАВРИ АВТОМАТИКӢ ДАРОЗ КАРДАНИ МӢҲЛАТИ ШАРТНОМА:** БАРОИ САМАРАНOK ТАНЗИМ КАРДАНИ ХИЗМАТРАСОНИҶО ВА ИДОМА ДОДАНИ ОНҶО, ҲАМАИ ШАРТНОМАҶОИ БАРОИ МӢҲЛАТҶОИ МИНБАӢДА БАСТАШУДА, КИ БО ВАҚТИ ҚОРИ МУВОФИҚ МЕОЯНД, БА ТАВРИ АВТОМАТИКӢ ДАВОМ МЕӢБАНД (ТО ДАМЕ, КИ ОНҶО АЗ ҚОНИБИ МО Ё ШУМО ҚАТӢ НАГАРДАНД). ҲАМАИ МӢҲЛАТҶО ТО РӢЗИ ОХИРИНИ МОӢ ДАВОМ МЕКУНАНД ВА ДАР АКСИ ҶОЛ АЗ ИН САНА БОЯД БА ИТМОМ РАСАНД. ПАРДОХТ БАРОИ ҶАР ЯК ДАРОЗКУНИИ МӢҲЛАТИ ШАРТНОМА МУТОБИҚИ НАРХИ БОЗОРИИ ДАР ОН ФУРСАТ АМАЛКУНАНДА МУҚАРРАР КАРДА МЕШАВАДАГАР ШУМО МӢҲЛАТИ ШАРТНОМАРО ДАРОЗ КАРДАН НАҲОҶЕД, МЕТАВОНЕД БО ФИРИСТОДАНИ ОГОӢИНОМАИ ПЕШАКӢ ОНРО АЗ САНАИ ҚАТӢИ ДАР ШАРТНОМА ҚАЙДШУДА Ё ДАР ОХИРИ ДИЛҶОӢ МӢҲЛАТИ ДАРОЗКУНӢ Ё АЗНАВФАӢОЛКУНӢ БА ОСОНИ БЕКОР КУНЕД. ОГОӢИНОМА БОЯД ТАВАССУТИ "ОНЛАЙН-АККАУНТ" Ё "БАРНОМАИ МОБИЛӢ" ФИРИСТОДА ШАВАД. МӢҲЛАТҶОИ ҲАТМИИ ОГОӢИНОМА ДАР ПОӢН ОВАРДА ШУДААНД:

Шартҳо _____ Давраи огоҳӣ

Аз моҳ то моҳ на камтар аз 1 моҳ қайд кардани 1^{ум} рӯзи ҳар як моҳи тақвимӣ

3 моҳа на дертар аз огоҳии 2 моҳа то анҷоми қарордод

Зиёда аз 3 моҳ на дертар аз огоҳии 3 моҳа то анҷоми қарордод

- 1.6. Мо метавонем барои дароз накардани қарордод қарор кунем. Агар чунин бошад, Мо шуморо тавассути почтаи электронӣ, тавассути замима ё ҳисоби онлайнӣ Шумо, мутобиқи давраҳои дар боло овардашуда хабардор мекунем.
- 1.7. Агар марказ дигарбора дастрас набошад: агар мо хизматрасониҳои ва қобачокуниро дар Марказе, ки дар созишнома пешбинӣ шудааст, таъмин карда натавонем, мо шуморо дар яке аз дигар марказҳои мон қойгир карда метавонем. Дар акси ҳолат, мо ҷои зисти алтернативиро дарёфт карда наметавонем, Созишномаи шумо ба анҷом мерасад, шумо танҳо пардохти ҳармоҳаро то он сана ва дигар хизматрасониҳои, ки шумо аз он истифода кардед, мепардозед.
- 1.8. Қатъкунии таъҷилии қарордод: Мо метавонем қарордодро таъҷилан бо пешниҳоди хабарнома қатъ кунем, агар (а) Шумо ғайри қобили амал ё муфлис гаштед; ё ки (б) Шумо яке аз уҳдадорҳои худро вайрон мекунед, ки имконияти ислоҳро надорад, ё ки оне, ки мо Шуморо оиди ислоҳкунӣ хабар додем, ки Шумо онро дар давоми 14 рӯз баъд аз огоҳии мазкур ислоҳ карда натавонед; ё ки (в) рафтори Шумо ё рафтори каси дигар бо иҷозати Шумо ё бо тақлифи Шумо дар Марказ бо истифодаи муқаррарии хизматӣ мутобиқат намекунад, ё ки (и) рафтори мазкур давом меёбад, ба он нигоҳ накарда, ки Шумо огоҳиро гирифта бошед, ё ки (ii) чунин рафтор моддии кофӣ (аз рӯи фикри мо) барои қатъкунии таъҷилии дошта бошад; ё ки (d) Шумо банди зерини «Мутобиқат ба қонун»-ро вайрон карда бошед. Агар мо

Созишномаро аз рӯи сабабҳои дилхоҳи дар ин банд нишондодашуда қатъ кунем, Шумо бояд дар давоми 30 рӯз аз санаи хабардиҳӣ оиди қатъкунӣ ба Мо ҳамаи маблағҳоеро, ки бояд Шумо дар акси ҳол барои давраи боқимондаи амали қарордоди худ, ки то қатъ кардан барои пардохт буд, пардохт намоед. Шумо бо он розӣ ҳастед, ки пардохти мазкур баҳои ақлонаи зарари аслиро, ки Мо дар ҳолати бекоркунии пешазмуҳлатӣ хоҷем дошт, инъикос мекунад.

- 1.9. Вақте ки қарордоди идора ба анҷом мерасад: Вақте ки қарордод ба анҷом мерасад, Шумо бояд ҷойи худро таъҷилан ҳолӣ кунед, бо тарккунии он дар ҳолат ва шароите, ки шумо гирифта будед. Агар шумо ягон моликиятро дар Марказ фаромуш карда равед, мо метавонем онро бо арзиши дастраскунӣ ба шумо фиристем, мо бе ваъдадиҳии ҳеҷ ӯҳдадорӣ барои он ва бе мақсади фурӯш. Ҳангоми баъд ба анҷом расидани қарордод шумо аз ҷой истифода баред, шумо барои ҳамаи гумшавӣ, камбудӣ ё дастрасӣ дар натиҷаи онро дар вақташ ҳолӣ накарданатон ӯҳдадор хоҷед гашт.
- 1.10. Имкони интиқол: дар вобастагӣ аз дастрасӣ (ки бо салоҳиди мо муайян карда мешавад), шумо розигии худро барои ҷойгиркунии алтернативӣ дар шабакаи марказҳои IGW бо он шарт пешниҳод карда метавонед, ки ӯҳдадориҳо ҳуди ҳамон тавр боқӣ мемонад (ё ки зиёд мешавад), ва чунин интиқол барои дарозкунӣ ё ки навкунии қарордоди мавҷуди истифода бурда намешавад. Чунин интиқол метавонад ба қарордоди нав сабаб гардад.

2. Истифодабарӣ аз Марказҳо:

- 2.1. Амалиётҳои тиҷоратӣ: Шумо наметавонед тиҷоратеро пеш баранд, ки бо тиҷорати мо оид ба пешниҳоди офисҳои хидматрасонӣ ва кори чандир рақобат кунед. Хидматҳои мо наметавонанд дубора фурӯхта шаванд ё аз ҷониби шумо ба ягон шахси сеюм таъин карда шаванд. Шумо наметавонед номи моро (ё номи филиалҳои моро) ба ҳеҷ ваҷҳ дар робита бо тиҷорати худ истифода баред. Ба шумо иҷозат дода мешавад, ки суроғи марказро ҳамчун суроғи офиси бақайдгирифтаи худ истифода баред, агар он ҳарду қонун иҷозат дода бошад ва мо ба шумо розигии хаттии пешакӣ дода бошем (бо назардошти маъмурият барои ин хидмат ҳаққи иловагӣ ситонида мешавад, ки онро дар ин саҳифа пайдо кардан мумкин аст). Қоидаҳои хона). Шумо бояд манзилро танҳо барои мақсадҳои тиҷорати офисӣ истифода баред. Агар мо қарор диҳем, ки дархост барои ягон хидмати мушаххас аз ҳад зиёд аст, мо ҳуқуқи гирифтани ҳаққи иловагиро нигоҳ медорем. Бо мақсади таъмини он, ки Марказ барои ҳама шароити хуби корӣ фароҳам меорад, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки ҳама гуна боздиҳии аз ҳад зиёди аъзоёни ҷомеаро маҳдуд кунед.

2.2. Ҷойҳо

- 2.2.1. Азнавсозӣ ё зарар: Шумо барои зарари дилхоҳи аз ҷониби шумо ё ки кормандони Марказ бо иҷозати шумо расонидашуда, хоҳ он айнан ё ки дар назардошташуда бошад, аз он ҷумла, бе маҳдудият, аз ҷониби ҳамаи кормандон, пудратчиён ва/ё ки агентон расонидашуда ӯҳдадор мебошед.
- 2.2.2. Насбкунии ТИ: Мо аз инфрасохтори ТИ ва нигоҳдориҳои он фахр мекунем, барои ҳамин шумо ноқилҳо, ТИ ё ки алоқаи телекоммуникатсиониро бе розигии мо насб карда наметавонед, ки онро мо бо қарори мутлақӣ худ бекор карда метавонем. Яке аз шартҳо ба қарордоди мо, Шумо бояд ба мо барои аз назар гузаронидани насбкуниҳо (масалан ТИ, системаҳои барқӣ) барои боварӣ ҳосил кардан, ки чунин насбкуниҳо ба истифодабарии ҷои зист аз тарафи мизоҷони дигар ё мо ва ё хўҷаини хона ҳалалдор намекунад, иҷозат диҳед. Шумо хароҷоти насбкунӣ ва таҷзияро пардохт мекунед.
- 2.2.3. Истифодаи манзил: Созишнома манзилро номбар мекунад, ки мо дар аввал барои истифодаи шумо ҷудо мекунем. Шумо ба утоққое, ки барои шумо ҷудо карда шудаанд, ҳуқуқи истисноӣ хоҷед дошт. Дар он ҷое, ки манзил як мизи корӣ аст, онро танҳо як шахс истифода бурдан мумкин аст ва онро дар байни якчанд нафар тақсим кардан мумкин нест. Баъзан барои таъмини кори самараноки Марказ, ба мо лозим меояд, ки манзилҳои гуногунро (аз ҷумла аз нав тақсим кардани мизи корӣ) барои шумо ҷудо кунем, аммо он андозаи мувофиқи он хоҷад буд ва мо шуморо дар ин бора огоҳ хоҷем кард. пешакӣ манзили гуногун.
- 2.2.4. Дастрасӣ ба ҷой. Барои таъмини сатҳи баланди хизматрасонӣ, мо бояд инро вақти дилхоҳ ба амал барорем, дар ҳолати дилхоҳ, дар ҳолати зарурият, дар ҳолатҳои фавқулодда, барои тозакунии ва муоина ё ки барои аз нав фурӯштани биноҳо. Мо барои риояи протокураҳои дилхоҳи бехатариро барои ҳифзи махфияти тиҷорати шумо кўшиш хоҷем кард.
- 2.2.5. Фаъолияти кории гибридӣ: Шумо аз ҳуҷраи кории интихобшуда барои кории гибридӣ (файр аз Мизи кории муштарак) истифода карда метавонед. Фаъолияти кории гибридӣ маънои онро дорад, ки

одамони зиёдтаре, ки барои воридшави ба ҳуҷраи кории шумо қайд шудаанд нисбат ба миқдори ниҳоии иштирокчиёни иҷозатгирифтаи ин ҳуҷраи корӣ дар вақту соати гуногун. Шумо ўҳдадор ҳастед, ки одамонро, ки ба ҳуҷраи кории шумо ворид мешаванд, идора кунед ва он тавассути аккаунти онлайнӣ шумо иҷро карда мешавад. Миқдори одамонро, ки дар макони шумо кор мекунанд, аз миқдори ниҳоии иҷозат шуда, набояд зиёдтар бошад. Маблағи ҳармоҳаи иловагии гибридий аз тарафи шумо барои ҳар як шахси қайдшудаи аз миқдори ниҳой зиёдтар буда, пардохт мешавад. Маълумот оиди пардохти мазкур дар қонуну қоидаи ширкат дарҷ шудааст.

2.3. Аъзогӣ:

2.3.1. Агар шумо ба Созишномаи узвият обуна шуда бошед, шумо ба ҳамаи марказҳои мо, ки дар саросари ҷаҳон амал мекунанд, дастрасӣ пайдо карда, дар давоми соатҳои корӣ аз ҷойи ҳолӣ истифода бурда метавонед. Агар дар вақтҳои берун аз соати корӣ дар бино мондан хоҳед, лутфан бо гурӯҳи кор бо мизоҷон, ки дар маҳал амал мекунанд, тамос гирифта оиди истифодаи бино дар вақтҳои берун аз соати корӣ дастурот ва иҷозат гиред.

2.3.2. Истифодабарии аъзогӣ: Истифодабарӣ дар рӯзҳои пурра чен карда мешавад, ва рӯзҳои истифоданашуда ба моҳи оянда гузаронида шуда наметавонанд. Аъзогӣ барои ивази ҷои корӣ бо бандии пурра таъин карда нагудааст, ва ҳамаи фазоҳои корӣ бояд дар охири ҳар рӯз ҳолӣ карда шаванд. Шумо барои ашӯҳои худ дар марказ дар вақти дилхоҳ ўҳдадорӣ шахсӣ доред. Мо барои моликияти бе нигоҳубин гузошташуда ўҳдадорӣ надорем. Агар шумо бештар аз ҳуқуқи худ ба аъзогиро истифода баред, мо аз шумо пардохти иловагиро барои истифодабарӣ хоҷем ситонид. Шумо 1 меҳмонро ройгон дароварда метавонед (бо шарт истифодабарии бовиҷдонона). Меҳмонони дилхоҳи баъдина бояд иҷозатномаи рӯзбайъ бихаранд.

2.3.3. Ҳамчун иштирокчӣ, шумо наметавонед ягон Марказро ба сифати суроғаи хизмати худ бе доштани идораи мувофиқ ё қарордод дар бораи идораи виртуалӣ истифода баред. Истифодабарии дилхоҳи суроғаи Марказ бо чунин роҳ ба бақайдгирии худкор дар маҳсулоти Идораи виртуалӣ ба он муҳлати аъзогии шумо оварда мерасонад ва ба шумо ҳисобномаи мутобиқ гузошта мешавад.

2.4. Барқарор ва таъмири ҷойи корӣ: Хизматрасонии "Барқарор ва таъмири ҷойи корӣ" бо ин шартҳо ва қоидаҳо иҷро мегардад, ки одатан масъулияти моро пеши шумо ва мақомоти суғурта дар бар мегирад. Оиди ин хизматрасонӣ дар дастур оиди "Барқарор ва таъмири ҷойи корӣ" муфасссал маълумот дода шудааст, ки онро шумо бо фиристодани дархост пайдо карда метавонед.

2.5. Риоякунии қонун: Шумо бояд ба ҳамаи қонунҳо ва меъёрҳо нисбати тиҷорати худ риоя намоед. Шумо набояд коре кунед, ки метавонад ба истифодаи Марказ аз ҷониби мо ва ё дигарон ҳалал расонад (аз ҷумла, аммо бо ин маҳдуднашуда маъракаи сиёсӣ гузаронед ё фаъолияти бадахлоқона), боиси норозатӣ ва озордиҳӣ, ё боиси хисорот ё талафот ба мо (аз ҷумла зарар ба обрӯ) ё ба манфиатҳои соҳиби дилхоҳ дар бино гардед. Агар ягон мақомоти давлатӣ ё дигар мақомоти қонунгузорӣ ба мо шубҳаи асоснок дар бораи он ки Шумо дар Марказ фаъолияти ҷинойтӣ анҷом медиҳед ё шумо ба ягон таҳримоти ҳукумат дучор шуда истодаед ё дучор шудед, мо ҳақ дорем ҳамаи созишномаҳои бо шумо басташударо фавран қатъ намоем, ки этибори фаврӣ доранд. Шумо эътироф мекунед, ки ҳар як вайронкунии ин банд аз ҷониби шумо як қонунвайронкунии ҷиддӣ мебошад ва ба мо ҳуқуқ медиҳад, ки бидуни огоҳии иловагӣ созишномаи бекор кунед.

2.6. Савдои бо ахлоқ одобона: мо ва ҳам шумо бояд ҳама вақт қонунҳои зидди ғуломона, зидди ришвахӯрӣ ва зидди коррупсияро риоя намоем.

2.7. Ҳифзи маълумотҳо:

2.7.1. Ҳар якҷониб бояд ҳамаи қонунгузориҳои ҳифзи маълумотҳоро риоя кунанд. Асосе, ки мутобиқи он мо маълумоти шахсии шуморо коркард мекунем, дар сиёсати махфияти мо оварда шудааст (дар сомонии мо www.iwgrlc.com/clientprivacypolicy дастрас аст).

2.7.2. Шумо эътироф мекунед ва бо он розӣ мешавед, ки мо маълумотҳои шахсии ба шумо ва кормандони шумо алоқамандро дар рафти қарордоди мо дар бораи хизматрасонӣ ҷамъ ва коркард карда метавонем. Чунин маълумотҳои шахсӣ мувофиқи Сиёсати махфияти мо коркард карда мешаванд. Вақте ки шумо ба мо чунин маълумотҳоро пешниҳод мекунед, шумо кафолат медиҳед, ки шумо розигӣ ва огоҳиҳои зарурии барои ин зарурро доред.

2.8. Кормандон: Мо маблағи зиёдро баҳри омӯзиши ҳайати кормандони худ сарф кардем, барои ҳамин ягон каси мо дархост ва ё ҷои кор дар ҳайати кормандони Маркази дигар, пешниҳод карда наметавонад

(ё дар давоми 3 моҳ аз санаи холӣ кардани ҷои корӣ). Ба тарафи дигар товони омӯзиш ва хароҷоти маблағгузорино додан, агар ягон каси мо ин бандро риоя накунад, ҳангоми талаб кардан бояд ҷубронпулии баробар ба маоши шашмоҳаи кормандро пардохт кунад.

2.9. Маъфият: Шартҳои қарордод махфӣ мебошанд. Ҳеҷ аз тарафҳо наметавонанд бе розигии тарафи дигар, агар ин аз ҷониби қонун ё мақомоти расмӣ талаб карда нашавад, онҳоро фош карда наметавонанд. Ин ӯҳдадорӣ дар давоми 3 моҳ баъд аз қатъшавии амали қарордод амал мекунанд.

2.10. Таъинот: Қарордод шахсан бо шумост ва ба каси дигар бе иҷозати бевоситаи мо агар аз ҷониби қонун талаб карда нашавад интиқол дода намешавад. Вале мо ба таври асоснок дар розигии мо ба гузашт ба шахси ваколатдор бо шарт, ки шумо шакли стандартии гузашти моро иҷро мекунед, рад нахоҳем кард. Мо метавонем қарордоди дилхоҳро ва маблағҳои дилхоҳ ва ҳамаи аз ҷониби Шумо дар ҷаҳорҷӯбаи қарордод пардохтшавандаро ба аъзои дигари гурӯҳи мо интиқол дода метавонем.

2.11. Қонуни татбиқшаванда: Қарордод мутобиқи қонуни он маҳале, ки дар он Марказ ҷойгир шудааст, талқин ва татбиқ карда мешавад, ба ғайр аз баъзе юрисдиксияҳои, ки дар Қоидаҳои дохилӣ муфассал гуфта шудаанд. Мо ва Шумо юрисдиксияҳои судҳои чунин юрисдиксияро қабул мекунем. Агар ягон қоидаи Шартҳои мазкур ғайри қобили амал ёки надорандаи қувваи қонунӣ мувофиқи қонунгузори татбиқшаванда эътироф карда шаванд, қоидаҳои дигар амал хоҳанд кард.

3. ӯҳдадориҳои мо дар назди шумо ва Суғурта

3.1. Дараҷаи ӯҳдадориҳои мо: То дараҷаи ниҳии қонуни татбиқшаванда, Мо дар назди шумо оиди пӯшонидани зарару зиёне, ки шумо мутобиқи Созишнома аз сар мегузаронед, ӯҳдадор нестем, инчунин бе маҳдудият ягон гуна зарару зиёни дар натиҷаи ноқомии мо барои таъминкунии хизматрасонӣ бо сабаби вайроншавии техникаӣ, зарба ё ҳолатҳои, ки берун аз назорати мо, ба вучуд меояд, ғайр аз ҳолатҳои, ки мо барқасдона ва бепарвоёна амал кардем. Дар ягон ҳолат Мо барои ҳамагуна зарару зиён ҷавобгар намешавем, то он даме ки шумо огоҳномаи хаттӣ пешниҳод намоед ва ба мо вақт барои ислоҳкунии он фароҳам оваред. Агар мо барои таъмин накардани хизматрасонӣ мутобиқи Созишнома ҷавобгар бошем, бо назардошти истисно ва маҳдудиятҳои, ки дар поён оварда шудааст, Мо хароҷотҳои воқеӣ, ки шумо барои аз дигар ҷой ба даст овардани хизматрасониҳои монанд карда будед, ба дӯш мегирем.

3.2. Суғуртаи шумо: Шумо барои ташкили суғуртаи амволе, ки шумо ба Марказ ворид мекунед, барои почтаи дилхоҳе, ки шумо мефиристед ё қабул мекунед, ӯҳдадор мебошед, ҳамчунин дар назди кормандони худ ва шахсони сеюм ӯҳдадорӣ доред. Мо насби чунин суғуртаро қатъиян тавсия медиҳем.

3.3. Хизматрасониҳои ТИ ва ӯҳдадориҳо: гарчанде мо протоколҳои интернетии беҳавф дошта бошем ва барои таъмини дастрасии муттасил ба Интернет кӯшиш кунем ҳам, МО ЯГОН НАМОЯНДАГӢ НАДОРЕМ ВА САТӢ ПАЙВАСТШАВӢ БА ШАБАКАИ МО Ё ИНТЕРНЕТ, Ё КИ САТӢ БЕХАТАРИИ ИТПИЛОТИ ТИ ВА МАЪЛУМОТӢ, КИ ШУМО ҶОЙГИР МЕКУНЕД, КАФОЛАТ ДОДА НАМЕТАВОНЕМ. Шумо бояд ҷораҳои беҳатариро бинед (масалан, шифркунӣ), ки аз рӯи ақидаи шумо, ба тижорати шумо мувофиқ аст. Воситаи ягона ва истисноии ҳимояи ҳуқуқӣ нисбати масъалаҳои пайваستшавии маҳдуд, ки дар ҳудудҳои назорати ақлонаи мо қарор доранд, аз он иборат аст, ки мо муамморо дар давраи ақлонаи вақт баъд аз гирифтани хабарнома аз шумо ислоҳ кунем.

3.4. ИСТИСНОИ ЗАРАРҲОИ ОЯНДА: МО ЯГОН ӯҳдадорӣ НАДОРЕМ, ЯГОН ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ГУМКУНИИ СОҲИБКОРӢ, ГУМКУНИИ ФОИДА, ГУМКУНИИ ҶАМЪКУНИҲОИ ИНТИЗОРӢ, ЗАРАР БА МАЪЛУМОТӢ, ЭЪТИРОЗИ ҶОНИБИ СЕЮМ Ё КИ ИСТЕЪМОЛИ ҶОНИБИ СЕЮМ НАДОРЕМ. МО ҚАТЪИЯН ТАВСИЯ МЕДИҲЕМ, КИ ҲАМАИ ЗАРАР, ХАРОҶОТ ВА ӯҳдадориҳои ЭҶТИМОЛИРО СУҒУРТА КУНЕД.

3.5. Маҳдудиятҳои молиявии масъулияти мо: Дар ҳамаи ҳолатҳо, масъулияти мо нисбати шумо маҳдудиятҳои зеринро дорад:

3.5.1. бе маҳдудият барои зарари шахсӣ ё марг;

3.5.2. ҳадди ақал дар андозаи 1 миллион фунт стерлинг (ё ки 1,5 миллион доллари ИМА ё ки 1 миллион евро ё ки дар эквиваленти маҳаллӣ) барои як воқеа ё ки силсилаи воқеаҳо барои зарари ба моликияти шахсии шумо расонидашуда; ва

3.5.3. нисбати зарари дигари дилхоҳ - на зиёда аз 125% аз маблағи умумии бочҳои байни хизматрасонӣ ва санаи ба миён омадани эътироз; ё ки агар зиёд бошад, танҳо барои қарордодҳои идоравӣ: 50 000 фунт стерлинг/100 000 доллари ИМА/66 000 евро (ё ки баробарқувваи маҳаллӣ).

4. Пардохтҳо

- 4.1. Пешпардохти хизматрасонӣ/Депозит: Пешпардохти шумо барои хизматрасониҳо/депозит чун кафолати он, ки шумо ҳамаи ӯҳдадориҳои худро тибқи шартнома иҷро мекунед, дар ширкати мо бе ҳисобкунии фоизҳо нигоҳ дошта мешавад. Ҳамаи дархостҳо барои баргардонидани маблағ бояд тавассути онлайн-аккаунти шумо ё барномаи мобилӣ фиристода шаванд. Баъдан, маблағи пешпардохт барои хизматрасонӣ/депозит ё ҳар гуна бақияи тавозун, дар давоми 30 рӯзи баъди тамом шудани мӯҳлати шартнома ва пардохти қарзҳои дар ҳисобатон буда, бозгардонда мешавад. Пеш аз ба шумо баргардонидани маблағи боқимондаи тавозун, мо аз он ҳаққи комиссияҳои пардохтнашуда ва дигар хароҷотҳоро тарҳ мекунем. Агар ҳангоми дароз кардани мӯҳлати шартнома нархи иҷораи ҳармоҳаи офис ё офиси виртуалӣ баланд гардад, маблағи хизматрасониҳо аз маблағи пешпардохт зиёд шавад ё/ва агар шумо аксар вақт ҳаққи хизматрасониҳоро дар вақташ насупоред, пас, аз шумо пешпардохти иловагӣ талаб карда мешавад.
- 4.2. Андозҳо ва боҷҳо: Шумо розӣ мешавед, ки (i) ҳамаи андозҳо аз фурӯш, истифодабарӣ, аксизҳо, истеъмоли ва дигар андозҳо ва боҷҳои литсензионии дилхоҳро, ки шумо бояд ба мақомоти давлатӣ пардохт кунед, пардохт мекунед (ва, бо дархости мо далели чунин пардохтро пешниҳод мекунед) ва (ii) андозҳои дилхоҳи аз ҷониби мо ба мақомоти дилхоҳи давлатӣ пардохтшавандаро, ки ба бинои мо муносибат дорад, дар ҷое, ки ин татбиқ карда мешавад, аз он ҷумла, хусусан, воридоти умумии дилхоҳ, андоз аз иҷора ва ҷойгиркунӣ, андохҳои моддӣ, боҷи нишон ёки андозҳо ва боҷҳои дигари ҳуҷҷатиро пардохт мекунед.
- 4.3. Пардохт: Мо пайваста мекӯшем, ки таъсири худро ба муҳити зист коҳиш диҳем ва шуморо дар ин кор дастгирӣ кунем. Аз ин рӯ, мо ҳама ҳисобнома-фактураҳоро ба таври электронӣ мефиристам ва шумо пардохтҳоро тавассути усули пардохти автоматӣ, пардохти якдафъаина тавассути ҳисоби онлайнӣ худ ё тавассути интиқоли маблағҳои электронӣ анҷом медиҳед. Агар Шумо шакли автоматии пардохтро муқаррар накунед, аз шумо як нигоҳдории пардохти баргардонидашаванда ситонида мешавад, ки баробари як баробари ҳаққи маҳсулоти ҳармоҳаи шумо. Барои усулҳои муайяни пардохт, ҳаққи транзаксия метавонад истифода шавад. Ҳисобнома-фактураҳо бояд дар мӯҳлати дар онҳо зикршуда пардохта шаванд. Ҳисобнома-фактураҳо дода мешаванд ва пардохтҳо аз ҷониби мо мустақиман ё ягон узви гурӯҳи ширкатҳои мо ситонида мешаванд.
- 4.4. **Пардохти дер: Агар шумо маблағро саривақт пардохт накунед, пардохт ба тамоми бақияҳои аз мӯҳлат гузашта таъин карда мешавад, Ин пардохт дар ҳар як давлат фарқият дорад ва рӯйхати он дар Қонуну Қоидаи Ширкат оварда шудааст. Агар ягон қисми ҳисобнома баҳси ҳуқуқиро ба вучуд орад, Шумо бояд ба мо огоҳномаи хаттии фаврӣ равон кунед, талаботи банд оиди Баҳсу Муноқишаи Ширкат риоя кунед, мабалағро то санаи қонунӣ пардохт кунед, дар акси ҳол ҷаримапулиҳо таъин карда мешавад. Инчунин мо ҳуқуқи боздошти хизматрасониҳоро дорем (ҳамчунин бо мақсади бартараф кардани шакку шубҳа, руҳсати шумо барои ба Марказ ворид шудан, бекор карда мешавад), вақте ки ҷарима ва фоизҳои зиёд мавҷуд аст, ва ё Шумо Созишномаро риоя намекунед.**
- 4.5. Маблағ нокифоя аст: Шумо барои расиди дилхоҳи баргардонидашуда ёки пардохтҳои дилхоҳи радкардашуда аз сабаби норасоии маблағ комиссия пардохт хоҳед кард. Ҳақми маблағи чунин комиссия аз он вобаста аст, ки шумо дар кадом кишвар қарор доред ва оиди он дар дастуроти "Қоидаҳои бино" қайд шудааст.
- 4.6. Фаълкунӣ: Мутобиқи Созишнома, ки шумо бо мо баста будед (ҳамчунин созишномаҳо мувофиқи банди 1.10 дар боло овардашуда) маблағи фаълкунӣ пардохт карда мешавад. Ин маблағ хароҷотҳои маъмурии мизоҷ, раванди танзимкунӣ ва сохтани аккаунтро дар бар мегирад. Ин маблағ дар ҳар як Созишномаҳои хизматрасонии маҳаллӣ дарҷ шудааст, ва дар асоси иштирокчи барои ҳуҷраи корӣ ва Кори муштарак (мизи ҷудошуда) ва дар асоси маҳаллӣ барои ҳуҷраи кории виртуалӣ ва дар асоси шахсӣ барои Аъзогӣ, таъин шудааст. Маълумоти иловагиро дар Қонуну Қоидаи Ширкат дастрас кардан мумкин аст.
- 4.7. Индексатсия: Агар шартнома, аз ҷумла шартномаи ҳармоҳа зиёда аз 12 моҳ идома ёбад, Мопардохти ҳармоҳаро дар ҳар солгарди санаи оғози амали созишнома, вобаста аз сатҳи индекси беқурбшавии пул (инфлятсия), ки дар дастуроти ҷории "Қоидаҳои бино" батафсил нишон дода шудааст, зиёд хоҳем кард. Агар дар кишвар сатҳи инфлятсия баланд бошад, индексатсия метавонад зуд-зуд гузаронда шавад ва оиди он дар дастуроти ҷории "Қоидаҳои бино" муфассал фаҳмонда шудааст.
- 4.8. Барқароркунии идора: Вақте баромада рафтани шумо ё ки ҳангоми ба ҷои дигарро аз марказ интиҳоб карданатон, аз Шумо арзиши муқарраркардашудаи хизматрасонӣ барои рӯйпӯшкунии тозакунии муқаррарӣ ва хароҷотҳои дилхоҳ барои баргардонидани ҷой ба ҳолати аввалии он гирифта мешавад. Пардохти мазкур аз кишвар вобастагӣ дорад ва дар Қоидаҳои хон нишон дода шудаанд. Мо ҳуқуқи аз шумо гирифтани хароҷотҳои сабабнок барои таъмири дилхоҳи зарурии дар боло нишондодашударо дорем.

- 4.9. Хизматрасониҳои стандартӣ: Пардохти ҳармоҳа, ҳамчунин андозҳои татбиқшавандаи аз ҷониби Шумо дархостшаванда, ҳар моҳ пардохт карда мешаванд. Агар пардохти рӯзона татбиқ карда шавад, пардохт барои чунин моҳ аз пардохти рӯзона 30 маротиба зиёд хоҳад буд. Ба муҳлати камтар аз як моҳ пардохт ҳар рӯз гирифта мешавад.
- 4.10. Пардохт ҳангоми истифода ва хизматрасониҳои тағйирёбанда: Пардохт ҳангоми истифодабарӣ аз хизмат, ҳамчунин андозҳои татбиқшаванда ҳар моҳ дар минтақаҳо аз рӯи арзишҳои стандартии мо, ки метавонанд гоҳ-гоҳ тағйир ёбанд, пардохт карда мешаванд ва аз рӯи дархост пешниҳод карда мешаванд.
- 4.11. Пардохтҳои иловагӣ: Агар дар давоми муддате, ки шумо манзилро истифода мекунед, хароҷотҳои иловагӣ ба миён оянд, ки бо хизматрасониҳои ғайристандартӣ, масалан, тозакунии ҳаматарафаи бино, бо тарзи ғайримуқаррарӣ берун баровардани партов, нобудкунии ҳашароти зараррасон, таъмини бехатарии иловагӣ ва ғайра алоқаманданд, мо ҳуқуқ дорем аз шумо ҳаққи ин хизматрасониҳоро ва ҳамчунин ҷаримаи маъмуриро ба ҳаҷми 30 % талаб кунем.
- 4.12. Таҳфифҳо, иқдомҳои рекламавӣ ва пешниҳодҳо: Агар шумо аз таҳфиф, иқдоми рекламавӣ ё пешниҳод истифода баред, мо ин таҳфиф, иқдоми рекламавӣ ва пешниҳодро бе огоҳии пешакӣ қатъ мекунем, агар шумо қарордоди худро қиддӣ вайрон кунед.